



# Сваддоиш



# МАРДУМ

Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон №5 (2832) СЕШАНБЕ, 10 ЯНВАРИ СОЛИ 2012 Соли бисту дуҷуми нашр Аз 1 январи соли 1991 ҷоп мешавад



## Дар Шӯрои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

9 январи соли 2012 тахти раёсати Муовини якуми Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Амирош Миралиев чаласаи Шӯрои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Баъд аз қабули қарор дар бораи тасдиқи рӯзномаи чаласаи навбати Шӯрои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба баррасии масъалаҳои рӯзнома шурӯъ намуданд.

Масъалаи нахустини рӯзнома «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» ро раиси Қумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонии М. Ҷабборова ва масъалаи навбатии

рӯзнома «Дар ҳусуни Созишномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба қонунгардонии дармаҳдон бо роҳи ҷиноят ба дастоварда ва маблағгузории терроризм» раиси Қумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, муҳофизат ва амният А. Азимов шарҳ доданд.

Шӯрои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи масъалаҳои муҳими маҷлиси оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонии М. Ҷабборова қабули қарор дар бораи чаласаи

Иҷлосияи сеюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати чорум пешниҳод намуд.

Муриди шӯъбаи ҳуқуқӣ Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон У. Охунов масъалаҳои зерини рӯзнома «Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барқарор кардани тартиботи ҳуқуқӣ ва «Дар бораи Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати

Давлати Қатар оид ба ҳавасмандкунӣ ва қаролати сармоязузорӣ» ҷиҳати баррасӣ пешниҳод намуда, онро раъй қарор ба ҳамаҷониби раёсати қарорҳои қабулнамаи Шӯрои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои додани ҳуқуқ ба қумитаҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои гузаронидани экспертизаи ҳуқуқӣ ба шӯъбаи ҳуқуқӣ Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуданд.

Ҷумъахон НАБОТОВ,  
«Садои мардум»,  
Суратгир Аҳлиддин ИСОЕВ

• Вақил ҷонибдорӣ мекунад

## 50 АСОС БАРОИ БУНЁДИ НБО-И «РОҒУН»

Ҷаёти ОДИНАЕВ,  
вақили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вақтҳои охири дар баъзе аз воятаҳои ахбори оммаи минтақа доир ба раванди бунёди НБО-и «Роғун» маълумоти аз ҳақиқати воқеӣ фарсахҳо дур ба нашр расида истодааст. Идораҳои рӯзнома бо пешниҳоди андеҳаҳои вақили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Комиссияи муваққатӣ экологии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор Ҷаёти Одинаев кӯшиш ба харҷ додааст, ки хонандагон ба рӯзнома ба муҳимияти бунёди ин иншооти сарнавиштос мӯътақид созанд.

1. Осиён Марказӣ - резервари бузурги энергетикӣ аст.

2. Мавҷудияти захираҳои бузурги энергетикӣ барои таъминоти рушди босуботи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, экологӣ ва сиёсии мамлакатҳои Осиён Марказӣ ва дарёфтӣ амнияти энергетикӣ онҳо заминаи мусоид муҳайё месозад. Маҳз ин ҳолат кишварҳои мутараққиро ба сӯйи ин минтақа ҷалб мекунанд ва ҳавасмандони онҳо дар ҷанбаи истифодабарии захираҳои ашёҳои Осиён Марказӣ, то андозае зерин назоратӣ дар ғирфати онҳо, баромоти баланд бардошта, имконияти таътиқи лоиҳаҳои воқеаи муфиди рушди интегратсионӣ мамлакатҳои минтақаро маҳдуд месозад.

3. Ҷиҳати фарқунданӣ минтақаи Осиён Марказӣ дар ҷойгиршавии захираҳои энергетикӣ зохир мебард. Тоҷикистон ва Қирғизистон дорои захираҳои миксон бузурги энергетикӣ буда, мамлакатҳои минтақаи ғарбӣ (Қазоқистон, Туркманистон ва Ўзбекистон) захираҳои хеле бузурги сӯзишворӣ (нефт ва газ)-ро дар ихтиёр доранд, инчунин ба онҳо саҳти гуногуни дастрасӣ ва дарҷаи самаранокии истифодабарии захираҳои хос аст. Маҳз ин ҳусусияти ҷуғрофӣ дар роҳи ҷустуҷӯи яқояи нақшаҳои оқилонаи истифодабарии муштарак, аз лиҳози иқтисодӣ хеле муфид, аз ҷиҳати экологӣ беҳтар ва аз ғилоҳи иҷтимоӣ қобили қабули истифодабарии захираҳои сӯзишворӣ-энергетикӣ ва обу замин, интегратсионӣ воқеаи таърихӣ манфиатҳои иншоотҳои бозори энергетикӣ минтақаи садҳоҳо дувозуғзар барпо намудааст.

4. Рушди босуботи минтақа ҳамчун вазифаи стратегӣ бо саҳти сазовори таъмини талаботи энергетикӣ ҳамма мамлакатҳои минтақа зич алоқаманд аст. Аз ҳама беҳтар муҳим он аст, ки Осиён Марказӣ дорои небуни бузурги инсонӣ ва захираҳои калонии энергетикӣ мебошад. Бинобар ин, зарурати дар саҳти кишварҳо дар кардани мушкilotи ҷиддӣ, ки имрӯз дар назди энергетикӣ минтақаи ва ҷаҳонӣ истодаанд, торафт меафзояд. Далели охириро бо он алоқаманд аст, ки мавҷудияти афзалиятҳои нисбии минтақа аз рӯи захираҳои табиӣ онро дар мақоми яке аз таҳвилгарони муҳими захираҳои энергетикӣ дар бозори ҷаҳонӣ муаррифӣ намуда истодааст.

5. Пошхӯри ИЧШС зарурати аз нав баррасӣ намудани мақоми дар охири солҳои 80-уми асри гузашта байнидавлатӣ сарҷамаҳои таҳқиқоти иҷтимоӣ, ки акун ба зумраи категорияи обҳои байнисарҳадӣ ворид шуданд, ба миён овард. Ин босе гардид, ки дар саҳти байнидавлатӣ масъалаҳои нав ба миён омада, ба авҷ гирифтани шиддатнокии мушкilotи марбут ба идоракунии беҳтар оқилонае самаранокии захираҳои обӣ (ва энергетикӣ) оварда расонанд.

6. Собит ҷумҳурияи шӯравӣ баъди дарёфтӣ истиклолатӣ дар ҳуқуқ сохинони (ҳуччинҳои) коммулҳуқуқии захираҳои табиӣ, аз ҷумла захираҳои обӣ дар марҳуми онҳо ҷойгиршуда эълон намуданд.

7. Норасонии ҷидди энергияи барқ ва афзоиши бемайлони эҳтиёт бо он на танҳо дар Тоҷикистон, балки инчунин дар ҳамма мамлакатҳои ҳамсарҳадӣ он таври ҷиддӣ суръати рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ мамлакатро маҳдуд гардонид. Мушкilotи таъмини амнияти энергетикӣ кишвар, ки ҳоло ба мақоми афзалиятӣ умумии бароварда шудааст, хеле тезуванд гардонид. Зиёда аз он, чунин норасоӣ метавонад ба ҷамъшавӣ (андуҳташавӣ) ва тезувандшавии аксари мушкilotи дорон моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, экологӣ ва сиёсӣ дар минтақа оварда расонад, ки онҳо, дар навбати худ, колларанд вазъиятро умуман дар минтақа ба маротибаи шиддатнок гардонанд. Ба назар ҷунин мерасад, ки ин гуна шиддатнокии вазъият натиҷаи «дастдарозӣ» дигар «бозиғаронӣ» берун аз минтақа мебошад, ки дар ин ҷо манфиатҳои худро доранд.

8. Мамлакатҳои минтақаи Осиён Марказӣ дар ҷойгиршавии захираҳои энергетикӣ зохир мебард. Тоҷикистон ва Қирғизистон дорои захираҳои миксон бузурги энергетикӣ буда, мамлакатҳои минтақаи ғарбӣ (Қазоқистон, Туркманистон ва Ўзбекистон) захираҳои хеле бузурги сӯзишворӣ (нефт ва газ)-ро дар ихтиёр доранд, инчунин ба онҳо саҳти гуногуни дастрасӣ ва дарҷаи самаранокии истифодабарии захираҳои хос аст. Маҳз ин ҳусусияти ҷуғрофӣ дар роҳи ҷустуҷӯи яқояи нақшаҳои оқилонаи истифодабарии муштарак, аз лиҳози иқтисодӣ хеле муфид, аз ҷиҳати экологӣ беҳтар ва аз ғилоҳи иҷтимоӣ қобили қабули истифодабарии захираҳои сӯзишворӣ-энергетикӣ ва обу замин, интегратсионӣ воқеаи таърихӣ манфиатҳои иншоотҳои бозори энергетикӣ минтақаи садҳоҳо дувозуғзар барпо намудааст.

9. Захираҳои асосии энергетикӣ захираҳои гидроэнергетикӣ мебошанд. Аз рӯи нишондиҳандаи захираҳои имконпазирӣ онҳо кишварҳои муҳими барои рушди кишварӣ бо суръати зиёд пеш раванд.

10. Мамлакатҳои минтақаи Осиён Марказӣ дар ҷойгиршавии захираҳои энергетикӣ зохир мебард. Тоҷикистон ва Қирғизистон дорои захираҳои миксон бузурги энергетикӣ буда, мамлакатҳои минтақаи ғарбӣ (Қазоқистон, Туркманистон ва Ўзбекистон) захираҳои хеле бузурги сӯзишворӣ (нефт ва газ)-ро дар ихтиёр доранд, инчунин ба онҳо саҳти гуногуни дастрасӣ ва дарҷаи самаранокии истифодабарии захираҳои хос аст. Маҳз ин ҳусусияти ҷуғрофӣ дар роҳи ҷустуҷӯи яқояи нақшаҳои оқилонаи истифодабарии муштарак, аз лиҳози иқтисодӣ хеле муфид, аз ҷиҳати экологӣ беҳтар ва аз ғилоҳи иҷтимоӣ қобили қабули истифодабарии захираҳои сӯзишворӣ-энергетикӣ ва обу замин, интегратсионӣ воқеаи таърихӣ манфиатҳои иншоотҳои бозори энергетикӣ минтақаи садҳоҳо дувозуғзар барпо намудааст.

11. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон барқибони захираҳои гидроэнергетикӣ ва амалан мавҷуд на

нидавлатӣ, сиёсӣ ва ҳатто глобалӣ ба худ қасб намуд. Фельдлар дар масъалаи анҷоми сохтмони НБО-и «Роғун», алаҳхусе муқовимати шадиди Ҳукумати Ҷумҳурии Ўзбекистон назаррас аст. Дар ин ҳолат мамлакатҳои ҳамсарҳадӣ муқовимат, ки мавҷҳои худро бо дараҷаҳои аслан норавшан дар ҳусусӣ гӯё мавҷудияти хатари имконпазирӣ сохтмони ҷунин объектҳо дар маҳалли қӯҳсор дар робита ба ҷанбаҳои таъмини бехатарӣ, хушбахии баҳри Арал ва бад-шавии вазъияти обистифодабарӣ ва обтаъминкунии дар мамлакатҳои бонобони минтақа асоснок намоид.

12. Ҷаҳли масъалаи расида ба мустикалияти пурраи энергетикӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи дарозмӯҳлат ба таври беандоза ба анҷоми сохтмони НБО-и «Роғун» зич алоқаманд аст. Роғун, дар навбати худ, колларанд ва босуръати дигар соҳаҳои энергия талаб тақонӣ чиддӣ баҳад. Маҳз таҳия ва таътиқи минтақаи мушкilotи (механизмҳои) минтақаи ҳамгирони об-энергетикӣ ва мелиоративӣ-ирригатсионӣ метавонанд ҳамчун нақшаи беҳтар самаранокии ва фишангӣ таъсирбахшӣ таъминоти мубодилаи муфиди байнидавлатӣ ва ҳамкорони ҳамҷонибонаи мамлакатҳои минтақаи Осиён Марказӣ ва умуман ИДМ, комбешудан ба суръати баланди рушди экологӣ-иқтисодӣ, таҳким ва тақвияти низоми мавҷудани иҷтимоӣ-сиёсӣ дар фазои пасошӯравӣ баромад намоианд.

13. Баъди берун кардани ЧСК «РусАл» аз созишнома оид ба бунёди НБО-и «Роғун» масъалаи анҷоми сохтмони он характери байнидавлатӣ, сиёсӣ ва ҳатто глобалӣ ба худ қасб намуд. Фельдлар дар масъалаи анҷоми сохтмони НБО-и «Роғун», алаҳхусе муқовимати шадиди Ҳукумати Ҷумҳурии Ўзбекистон назаррас аст. Дар ин ҳолат мамлакатҳои ҳамсарҳадӣ муқовимат, ки мавҷҳои худро бо дараҷаҳои аслан норавшан дар ҳусусӣ гӯё мавҷудияти хатари имконпазирӣ сохтмони ҷунин объектҳо дар маҳалли қӯҳсор дар робита ба ҷанбаҳои таъмини бехатарӣ, хушбахии баҳри Арал ва бад-шавии вазъияти обистифодабарӣ ва обтаъминкунии дар мамлакатҳои бонобони минтақа асоснок намоид.

14. Қарори қабулнамаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳусуни анҷоми сохтмони НБО-и «Роғун» ба рӯи намудани асосҳои ҳуқуқӣ байниамилӣ об ва бо назардошти манфиатҳои мамлакатҳои ҳамсарҳадӣ ва умуман минтақа, инчунин қалби экспертҳо аз ташиҳотҳои обрӯмади байнаамилӣ пайвастиги ноғусастани пайдо кардааст.

15. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зими бунёди иншооти гидроэнергетикӣ, аз ҷумла Нерӯгоҳи барқии обии «Роғун», лозим мешуморад, ки ҳолатҳои рушди нис ба таътири гирифта шаванд: - зарурати таъмини суръати баланди рушди иқтисодӣ ва беҳдошти саҳти неқӯҳаволҳои мардум, таъмини амнияти энергетикӣ кишвар, таҳким ва тақвияти захираҳои табиӣ минтақа дар шароити даровони захираҳои гидроэнергетикӣ, баътмоси захираҳои табиӣ муфиди иншооти ва афзоиши истеъмоли энергия;

- камбудӣ (дефицити) энергия барқ дар Тоҷикистон ба омилҳои хеле таъсирбахшӣ маҳдуднамоии болобарии саҳти, бунёди корхонаҳо ва ҷойҳои нави корӣ ва умуман коҳиш додани саҳти камбӯзоати аҳолии дар кишвар, таътири ёфтааст;

- зарурати воридшавӣ ба Созишномаи умумиҷаҳонии Савдо, таъмини рақобатпазирӣ иқтисоди миллӣ, гуногунсоягии зими содиротӣ, хоҳиши интиқоли сармояи мушкilotӣ ба бозори энергетикӣ минтақаи;

- истеҳсоли энергияи барқӣ обӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла дар НБО-и «Роғун» назар ба арзиши танҳо сӯзишворӣ зими истеҳсоли энергияи барқ дар нерӯгоҳҳои олайӣ, ки дар мамлакатҳои бонобони минтақа асоснок намоид, аксаран дар Ўзбекистон ва Қазоқистон ҷойгир шудаанд, аз ҷумла миёна 3-4 маротиба арзон аст;

(Идома дар саҳ. 2)



## Мақсади мо ободии ватан ва осоиши халқ аст

• Аз фаъолияти маҷлисиҳои вақилони халқ



-Мухтарам Раис, даставвал назаре афканем ба ҳайати сиёсати вақилони Маҷлиси вақилони халқии шаҳри. Он аз ҷанбаи нафар иборат ва қадом комиссияҳо дороист?

-Ҳайати вақилони Маҷлиси вақилони халқии шаҳри Қонибодом аз 40 нафар иборатанд ва эшон аз ҷониби хизматҳои сиёсӣ ва таркиби худшоярӣ ба 40 ҳавзаи интихоботӣ аз миёни 94 нафар номзад интихоб шудаанд. Ҳаҷлаҳ нафари онҳо аз шумили вақилони даъвати гузашта буда, 34 нафар соҳиб маълумоти олай, аз рӯи миллиат -29 нафар тоҷик ва 11 нафар ўзбек, аз рӯи ихтисос -8 нафар мутахассиси соҳаи кишоварзӣ, 7 нафар омӯзгор, 3 нафар табиб, 9 нафар муҳандис, 6 нафар иқтисоддон ва 4 нафар нашо ҳуқуқшинос мебошанд.

Шаш комиссияи доимии Маҷлиси вақилони халқии шаҳри, ки ҳар яке панҷнафарӣ аз ӯ доданд, тибқи Низомнома фаъолият мебаранд. Маҷлиси вақилони халқии шаҳри Қонибодом аз оғози

Дастовардҳои шаҳри Қонибодом дар радиои аксари шаҳри навоҳии кишварамон, дар муқоиса ба солҳои пешин, хеле назаррас мебошанд. Дехкониҳои ин шаҳри бостонӣ бошанд, дар соли ҷашнгири 20-умин солгарди Истиклолияти давлатии Тоҷикистон дар майдони зиёда аз 7200 гектар пушбалаҳои кишта, нақшаи пахтастулориро дар миксон вилоти Суғд яке аз аввалинҳо шуда, 3 октябри соли 2011 иҷро карданд.

Дар давоми 11 моҳи соли 2011 иҷро нақшаи воридоти андозу пардохтҳо, ба назардошти андоз иҷтимоӣ ғайрибуҷетӣ, ба ҷои 35 миллиону 729 ҳазору 807 сомонӣ, ба маблағи 35 миллиону 881 ҳазору 834 сомонӣ таъмин гардид. Иҷро нақшаи қисми даромади буҷет 100,2 фоиз, иҷро нақшаи буҷети маҳаллӣ 102,2 фоизро таъмин кард. Дар ҳамин давра ҳамаи умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар қорхонаи муассасҳои таълимотӣ бо наҳхон муқоисавӣ 97 миллиону 577 ҳазору 724 сомониро таъмин кард, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2010-ум 104,9 фоизро таъмин кардид.

Дар соли ҷашнӣ сохтмончию бинокорони шаҳри Қонибодом низ зарбдорона захмат кашиданд. Онҳо дар ин муддат қорхонаи пулратиро ба маблағи 4 миллиону 160 ҳазору 435 сомонӣ иҷро карданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2010-уми 5,9 баробар зиёд мебошад.

Пенсрафти иқтисодӣ, ҷамъиятӣ иҷтимоӣ ва беҳдошти вазъии зиндагии мардуми кишвар аз фаъолияти Маҷлиси вақилони халқии шаҳри навоҳии вобастагии калон дорад. Бинобар ин, ҳабарингори рӯзнома назди худ мақсад гузошанд, ки пиромуни фаъолияти Маҷлиси вақилони халқии шаҳри Қонибодом бо Раиси ин шаҳр Нӯмонҷон Обидов, ки ҳамзамон раиси Маҷлиси вақилони халқии шаҳри Қонибодом мебошад, сӯҳбат дошта бошад.

фаъолият то имрӯз 10 иҷлосияи Маҷлиси вақилони халқии шаҳри гузаронида, масъалаҳои гуногуни мубрами рӯз, вобаста ба соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, таракқиоти иқтисодиву иҷтимоӣ, фаъолияти қори комиссияҳои доимӣ ва дигар масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор додааст.

Яке аз чунин масъалаҳои мубрами рӯз вобаста ба соҳаи кишоварзӣ, ки яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб рафта, манбаи асосии таъмини аҳолии бо озуқа, қорхонаҳои саноатӣ бо ашёҳои хом ва шугли аҳолии мебошад, «Барномаи рушди соҳаи пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014» дар иҷлосияи ҳафтуми мусонд барои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии шаҳр «Барномаи рушди иқтисодии деҳа» қарор барои солҳои 2011-2015» дар иҷлосияи ҳаштум баррасӣ гардид, баҳри таътиқи ҳамҷонибонаи он қарорҳои қабул шуд.

Тибқи модадаи 10-уми Қонуни конституционӣ Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» дастури Маҷлиси вақилони халқии шаҳри Қонибодом тасдиқ, ҳамзамон мутобиқи модадаи 8 ва 14-уми Қонуни конституционӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» дар бораи таъини ва тартиби тарғиботи Маҷлиси вақилони халқии шаҳри Қонибодом ва тасдиқи Низомномаи онҳо қарор қабул гардид.

-Маҷлиси вақилони халқии шаҳри Қонибодом ҳешро дар асоси қадом санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ ба роҳ мондааст?

-Фаъолияти Маҷлиси вақилони халқии шаҳри дар асоси Қонуни конституционӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи статуси вақилони халқии Маҷлиси вақилони халқии Вилоти Мухтори Қӯҳистони Бадахшон, вилоти, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ» ба танзим дароварда мешавад.

-Комиссияҳои доимии Маҷлис ба баррасии қадом масоили машғул мебошанд?

-Комиссияҳои доимӣ тибқи Низомнома фаъолият мебаранд. Вақилони Маҷлис соли 2011 дар иҷлосияҳои VII ва VIII (даъвати IY) ҳисоботи комиссияи доимӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, сиҳати омма, ҳифзи табиат, оила ва занон ва комиссияи доимӣ оид ба масъалаҳои сохтмон, саноат, нақлиёт, алоқа ва хоҷагии рохро шунда, қорхонаҳои дахлдор қабул карданд.

Дар иҷлосияҳои Маҷлиси вақилони халқии шаҳри ҳисоботи вақилони халқ оид ба фаъолияти вақиланшон мунтазам шунда мешаванд. Аз он ҷумла вақилон аз ҳавзаҳои интихоботи №2 Фақиров Умаралӣ ва №4 Охунор Телмон дар боби иҷрои вақолатҳои ҳисоботи дода, ба саволҳои зиёде вақилон посух гуфтанд. Мо шундиани ҳисоботи вақилонро ба рӯзномаи ҳар иҷлосияи ворид кардаем.

(Идома дар саҳ. 3)

# 50 АСОС БАРОИ БУНЁДИ НБО-И «РОГУН»

(Идома аз сах. 1)

- чамшавини об дар обанбор имконият медиҳад, ки танзимии ша-  
манбураъӣ ва солонаи чараёни дарё  
бо максими рӯшди ирригацията, со-  
хонаи обғалаби саноят, азҳуд-  
кунини заминҳои нави обӣ дар  
ҳамаи мамлакатҳои минтақа ба  
амал бароварда шавад;

- қўшиши ишғол кардани ма-  
қоми сазовор дар муборизаи рако-  
батии шиддатнок, ки ҳоло дар бо-  
зори энергия барқ дар байни ма-  
молики минтақа чараён дорад. Бо-  
исни таъкиди аст, ки энергияи барқи  
Тоҷикистон тибқи ҳамаи нишонди-  
ҳандаҳо (параметрҳо) дар ин бо-  
зори моли аз ҳама бештар рақобат-  
пазир ба ҳисоб меравад. Пайдош-  
и «бозингар»-и нав, ҳамзамон  
хеле самҳдор дар симои Тоҷикист-  
тон дар бозори энергетикӣ минтака-  
вӣ, ки дар он аллакай ҳама чиз  
монополияи шудааст, ба таври  
қиддӣ «иштиқо»-и содиркунандагони  
энергия барқро маҳдуд ме-  
созад ва барои на тахди кума-  
қтаҳои мамолики ноёнӣ, балки ин-  
чунин барои ширкатҳои сўзиш-  
ворӣ энергетикӣ (нафӣ, газ, ан-  
гитӣ ва ғайра), ки бо онҳо ҳамкору  
шаванд, хеле ҳам нобор ва  
ғайри қобили қабул гардидааст;

- обанбори НБО-и «Рогун» ва  
дигар обанборҳо дар дарёҳои до-  
хили Тоҷикистон ба ҳамаи ма-  
млакатҳои Осείи Марказӣ имкон-  
ият медиҳанд, ки бо обӣ аз лиҳози  
экологӣ тоза ва муфид ҳам барои  
истеъмоли ва ҳам барои обҳои за-  
минҳо таъмин карда шаванд;

- рушди соҳаи гидроэнергети-  
ки мамолики кўсон, аз он ҷумла  
Тоҷикистон, барои маҳдудсозии  
афзоиши истеҳсоли энергия барқ  
дар нерӯгоҳҳои олаӣи шароити зару-  
рӣ фароҳам меоварад, самара-  
нокии сохтмони нерӯгоҳҳои нави  
барқӣ олаӣи ва рақобатпазирини  
нерӯгоҳҳои мавҷдорӣ дар мамо-  
лики ноёнӣ коҳиш медиҳад ва  
айни ҳол вази экологӣ дар ми-  
нтақа бекӯҳӣ баҳшида, ба афзои-  
ши иқтисодии мамолики дучори  
камбудии энергия дар минтақа му-  
соидат менамояд;

- «Рогун» имконият медиҳад,  
ки масъала оид ба таъини меха-  
низмҳои интеграцияи горизонталӣ  
ва вертикали мамолики минтақа,  
пеш аз ҳама дар асоси обӣ-энер-  
гетикӣ аз нава бознигарӣ шавад. Ин  
ҳолат ба нақшаҳои роҳбарияти  
ҷамъия мамолики ҳамасоии мавзеи  
ноёнӣ мувофиқат чиддӣ дорад.

16. Тоҷикистон ва Қирғизистон  
ки дорони нерӯи таъини гидроэнер-  
гетикӣ буда, сохтмони нерӯгоҳҳои  
ба ҳам монанди гидроэнергетикӣ  
ро пеш бурда истодаанд, ҳукуқи  
пурраи тибқи салоҳидии худ исти-  
фодабарини обро сохоби мебошанд,  
ҷуқи ҳамсоягони он (Узбекистон,  
Қазоқистон ва Туркменистон), ки  
танҳо захираҳои бузурги нафӣ, газ  
ва ангитро дар ихтиёр доранд,  
онҳоро ҳаҷ хеле мехоҳанд, истех-  
роқ менамоянд, ва бар нарҳиҳои  
ҷамоӣ мекӯшида.

17. Ба ҳуҷлоаси мубини сер-  
шумори экспертҳои ҳоричӣ ва до-  
хилӣ, дар ҳуҷуси он ки сохтмони  
объектҳои гидроэнергетикӣ дар  
дарёҳои дохили Тоҷикистон ма-  
фиятҳои мамолики ноёнӣро ҳа-  
лалдор насоза, ба вази экологӣ  
ва ҳолати кишоварзии мамлақати  
ҳамсоя зарар намерасонанд, нигоҳ  
накарда, роҳбарияти Ҷумҳурии  
Узбекистон сиёсати нодурусти  
ҳудро дар ҳуҷуси эътироф накар-  
дани мафиятҳои мамолики мав-  
зеи кўҳӣ оиди барои намулдани  
пайдевори воеки барои таъини  
рушди бомувафқияти саноятӣ  
ва аграрӣ пайиваста давом меди-  
ҳад, ки ба принсиҳои ҳуқуқи ва  
ҳамкорунии байналмилалӣ дар ин  
соҳа зиддият дорад.

18. Таърихи истифодабарини  
захираҳои об, аз ҷумла дар да-  
рӯҳои байнисарҳадӣ низ қотеъона  
нишон медиҳад, ки чунин нишоҳ-  
ҳо, ба мисли НБО-и «Рогун», ба  
муқовимат ва норозигии ҳамсоя  
нигоҳ накарда, сохта шуданд ва  
сохта хоҳанд шуд. Айни ҳол қўши-  
ши Тоҷикистон ва Қирғизистон  
бобати ба таври ҳадлимақом  
(максимали) ба кор даровардани  
нерӯи гидроэнергетикӣ худ бо  
мақсади таъини рӯшди иқтисодӣ  
ба таври принсипалӣ набояд во-  
қуниши мамлакатҳои ҳамсоя, пеш  
аз ҳама Узбекистонро ба миён  
оварад.

19. Мавқеи роҳбарияти Ҷум-  
ҳурии Узбекистон нисбат ба ан-  
ҷоми сохтмони НБО-и «Рогун» аз  
лиҳози мафиятҳои геополитикӣ  
зиди нигаронкунанда аст. Бо на-  
зардошти он ки Узбекистон гўе  
ҳамчун мамлақати бештар рӯш-  
карда дар минтақаи Осείи Мар-  
казӣ эътироф шудааст, пас дар  
оиянда наздиктарин талаботи ба-  
маротиб афзудагони иқтисодӣ  
гўе, пеш аз ҳама саноят ва киш-  
варзӣ, ба энергияи арзони аз  
ҷиҳати экологӣ тоза ва захираҳои  
об меванонанд зеро тахдиҳони  
қиддӣ карор гиранд.

20. Пешниҳаванда будани  
муносиботи Узбекистон ҳамчун  
мушкилоти асосӣ дар муносиба-

тҳои байндавлатӣ ба афзалияти  
омилҳои наоварини байниҳамдигар-  
ӣ ва рақибазирӣ оварда, бар-  
тарияти қўшишҳо (амбигитсияҳо) -  
ни сеӣи ва сеӣсгардонии аз ҳад зиё-  
ди масъалаҳои байниҳамдигарӣ  
бо максими рӯшди обро мур-  
рақба мегардонад.

21. «Воексияти» мавқеи Уз-  
бекистон пайдевори устувор надорад  
ва ба мафиятҳои ва талошҳои ҳа-  
маи оидин узбек комилан ҷавобгў  
набуда, шаффофияти ҳаётӣ оиянда  
уро, ки қисми бештари он дар фар-  
роҳмайдонҳои кишти пахта ва шо-  
лизор сурат мегардад, зери шубҳаи  
қиддӣ карор медиҳад.

22. Роҳбарияти Узбекистон  
аниқ мекӯнад, ки мамлақаташ дар  
ноёнӣи Амударё ва Сирдарё тоӣ-  
ғир буда, бештар аз 80 фоизи захи-  
раҳои оби ҳавзаи баҳри Аралро  
барои эҳтиётӣ хеш истифода ме-  
барад. Давиши катънашаванда аз  
ҷудболи мафиятҳои хангуфти  
иқтисодӣ, ки кишторҳои фародо-  
мони пахта бо истифода аз меъёр-  
зиёди захираҳои об, таксимоти бе-  
адолатона ва истифодаи ғайриқо-  
лиии захираҳои об барои заминҳои  
олаӣ ба миён меварад, дар ҳуҷуси  
ноҳонии давран 20-солаи сеӣсати  
сохторӣ, ки гўе дар соҳаи киш-  
варзӣ ва ҳоҷагии оби ин кишвар  
таъкид шудааст, шаҳодат медиҳад.  
Зиёда аз ин, захираҳои оби аз ҳуд-  
уди ин кишвар ҷоришаванда, бо на-  
зардошти принсиби ягонагии мар-  
зи ҳавза на танҳо ба он, балки ба  
баҳри Арал низ тааллуқ дорад. Зикр  
боҷа кард, ки сеӣсати сохто-  
рӣ дар виллоятҳои жануби пахта-  
корони кишвар гузаронидани Қазоқи-  
стон ба он оварда расонд, ки қис-  
мати зиёди обҳои дар соҳаи киш-  
варзӣ истиъмолашаванда озод гар-  
дида, баъдан ба баҳри Арал ворид  
шудани ки ба солимагардини нисби  
қисми шимолӣ (қазоқин) баҳр му-  
соидат наму.

23. Қўшиши ба хар роҳу вое-  
та монӣи шудани ба сохтмони иншо-  
отҳои гидроэнергетикӣ Тоҷикист-  
тон аз ҷониби ҳамсояҳои мо, пеш  
аз ҳама Узбекистон, ва бо вази  
экологияи ҳавза, баҳри Арал, ки  
бебозғашт талаф ёфтааст ва имко-  
нияти пешгирии ҳолатҳои гўе, ки  
норосони об барои истеъмолкунан-  
дагони узбек, балки ба муборизаи  
барқаб оғозшуда, аллакай васеъ  
пахншуда ва касеро ҳам нобахшан-  
даи рақобати воекӣ ва нуришадат  
барои бозори истеъмолкунандагони  
энергия барқи арзон ва аз лиҳози  
экологӣ тоза дар байни мамолики  
истехсолкунанда, пеш аз ҳама  
энергияи барқ дар минтақа, зич ало-  
қаманд аст.

24. Энергияи барқи тоҷикӣ, тиб-  
қи ҳамаи нишондиҳандаҳо-пара-  
метрҳо (арзонӣ, тозагии экологӣ,  
ҳаҷми минимали талафи захи-  
раҳои об ва ғайра), метавонад моли  
аз ҳама рақобатпазир дар бозори  
энергетикӣ минтақаи бошад.  
Ҳамзамон талаботи беандоза бу-  
зург ва доимо афзояндаи Афғонист-  
тон, Покистон, Хиндустон, Хитой  
ва дигарҳо ба барқ меванонанд ба  
васеъшавии микёс ва боборавии  
самаранокии бозори энергетикӣ  
минтақаи оварда расонанд ва му-  
вофиқан, ба афзоиши қиддӣи ҷаз-  
зобияти инвестиционии соҳаи гидро-  
энергетикӣ Тоҷикистон мусоидат  
намоанд.

25. «Воези балиди» Узбекис-  
тон, ки дар пасманзари он метаво-  
над ризонияти ҳомўшарони мамоли-  
ки на камтар ҳавсаманд мавқеи ги-  
рифта бошад, на ба хоҷиши ба тав-  
ри воекӣ бо мушкилоти экологӣ ма-  
шғул шудан, ба сеӣсати сохторини  
самаранок дар кишварзӣ, соҳаи  
бештар обғалаби иқтисоди минтақа  
мавқеи пайиваста давом меди-  
ҳад, на ба ниғаринӣ аз ҳолати дар  
асл хузангаи Арал, балки ба  
қўшиши (хоҷиши) «таҳти мағали»  
ҳалли мушкилоти экологӣ ва даст  
овардани шароити барои худансон  
фоиданок ва афзалиятнок дар  
соҳаи идоракунӣ захираҳои оби  
Амударё ва Сирдарё алоқаманд  
дар ҳуҷуси он ки сохтмони нерӯ-  
гоҳҳои барқи нафӣ ва таъири ИМА  
карордошта дар ҳуҷуси масъала  
оид ба натиҷаҳои экспертизи  
Нерӯгоҳи барқии обии «Рогун» во-  
баста ба қўшишҳои рӯз аз рӯзи аф-  
зианда ИМА Узбекистон «дигар-  
бора эъти шудан», алаҳхусус пас  
аз таршиқи Котиби давлатии ИМА  
Хиллари Клинтон ба минтақаи  
Осείи Марказӣ, ки дар мавзӯи Рог-  
гун низ мавқеъгирӣ карда буд, су-  
хан меронанд. Лекин эҳтиломияти  
он ки муҳтаассисони дар ҷамои ма-  
шҳури Бонки Умумичаҳои, ки то  
ин дам ба даҳҳо чунин лоиҳаҳо  
«шоҳроқи саб» кӯшолаанд, мақо-  
ми худро дар ҷамои талаботи аф-  
зианда ба чунин объектҳои дар на-  
вобати аввал муноқишаомез, лекин  
айни ҳол хеле муфид дар ҳамаи  
гўшаҳои ҳаҷои бо сабаби афзоиши  
сурьяти ба итмомсари захираҳои  
сўзишворӣ энергетикӣ ва «ишоаф-  
фийн» дурнамои рӯшди энергетика  
атомӣ ва қўшишҳои олои беш-  
тар такроршудагони маҳдуд-  
соз ва берун кардани он кўрбонӣ  
хоҳанд кард, хеле кам аст.

32. Айни замон афзоиши аҳолии  
рақобати пузурӯшдагони барои  
захираҳои обии энергетикӣ, муш-  
килоти истифодабарини обанборҳо,  
афзоиши зиддиятҳои дар байни гидро-  
энергетика ва ирригация ва умуман  
рушди зироатпарварии обёри-  
шаванда, мушкилоти ифшошавии  
байнисарҳадии чараёни дарёҳо,  
пузурӯшавии тахдиҳони деградация  
экологӣи вертикали меванонд, ки мин-

фиатҳои дигар иштирокчиёни ба-  
робарҳуқуқи схемаи истифодаба-  
рини комплекси захираҳои об, бо на-  
зардошти талаботи ҳифзи муҳит, ба  
ҳисоб меравад.

28. Роҳбарияти Узбекистон, ин-  
чунин бояд дар хотир дошта бошад,  
ки сохтмони сарбандҳо амалияи  
дар ҳама кишварҳои ҳаҷои васеъ  
пахншуда буда, ба таъини сеӣсати  
оқилона гардонидани истифода-  
барини нерӯи табиӣ-захираӣ ва беҳдошти  
самаранокии истифода-  
барини захираҳои заминӣ об, ирри-  
гациясноии мелиоративӣ, энере-  
гетикӣ, инсонӣ ва ғайра ниғаронида  
шудааст. Ҳоло дар ҳаҷои бештар  
аз 50 ҳазор сарбандҳои қалон (сар-  
бандҳои аз ҷиҳати экологӣ хеле ҳам  
хатарнок ва барои экосистемаҳои  
минтақаи ва умуман аҳолии зарар-  
овар маҳдур ҳудуди Узбекистон  
ҷойгиранд) амал мекунанд ва ҳоҳу  
ноҳох, таъини рушди самараноки  
ва бемайлони иҷтимоӣ-иқтисодии  
мамлақат ва умуман минтақа, бе  
онҳо ғайримمон аст.

29. Таъриботи хеле қиддӣ бу-  
дани гўе хатарҳо ва тахдиҳони  
рушди соҳаҳои гидроэнергетикӣ, ки  
дар Узбекистон ва воисотаҳои аҳ-  
борӣ омаи як қатор мамлақатҳо  
васеъ ба роҳ монда шуда, баъзан  
ба дуруғи ошқоро ва хеле ҳам сол-  
далавҳона монандӣ пайдо мекун-  
анд, ҳамчун «давоми мантиқин»  
собиқ сеӣсати боздошт намудани  
сохтмони сарбандҳо дар ҷамои, ас-  
лан дар мамолики камбозаб маҳ-  
суб мебадд, ки наметавонад ба  
бўрбонии обӣ оварда нарасонанд ва  
ҳамчун қўшиши ниқоблӯшндаи  
«хизматрасониҳо» оид ба химии  
манфиятҳои ширкатҳои нафӣ ва  
газӣ, ки ҳоло дар таъини энерге-  
тикӣ ин кишвар бартағайри доранд,  
баҳоғузори менашав. Муҳтаассифо  
на, ин ширкатҳо, ки хеле зич бо сох-  
торҳои ҳуқумати ва наздиҳуқуматӣ  
ҳамкору доранд, таӣранд ба хоти-  
рӣ аз даст наводани бизнес худ  
ҷандин чунин Аралхоро кўрбонӣ  
кунанд.

30. Ба бозингарон аз дигар бах-  
шҳои бозори энергетикӣ (ҷаҷоӣ ва  
минтақавӣ, пеш аз ҳама бозори  
нафӣ ва ангит) пайдоиши чунин  
бозингарон микёсан бузург, ки  
қодиранд мавқеи онҳоро таври  
қиддӣ дар бозори энергетикӣ  
ҷаҷоӣ ва минтақавӣ хеле таин ку-  
нанд, қобили қабул нест. Даҳкӯ-  
таҳои роҳбарон ин ширкатҳо, ба  
оқибатҳои бузурги ноғузори эко-  
логӣи фаъолияти онҳо нигоҳ накар-  
да, ба онҳо, муҳтаассифо, имко-  
ният наменҳад, ки манфиятҳои бо-  
зингарони «сурдро» ба эътибор ги-  
ранд ва дар хар гуна ҳолат таӣр  
নেстанд, ки ин «торги ширин»-ро  
дар шакли энергетикӣ таври хеле  
амик ва тарасси дарозмӯҳлат ме-  
нополияшуда, ба кўрбонҳои зиёд  
дар ин самт роҳ дода, байни ҳам  
қатори намоён. Инқилобҳо дар як  
қатори мамлақатҳои аз нафӣ бойи  
араб, ки таҳти ширҳон демократ-  
ӣ ва «зиддияти озоди бектар» су-  
рат гирифта буданд, ба таври хеле  
амик ва рационал дар зери «ник-  
ли тунуқи» хоҳиш ва қўшиши ма-  
млақатҳо ва ширкатҳои гарбӣ (пеш  
аз ҳама энергетикӣ) дар ҳуҷуси бар-  
тағайри намоён. Инқилобҳо дар як  
қатори мамлақатҳои аз нафӣ бойи  
араб, ки таҳти ширҳон демократ-  
ӣ ва «зиддияти озоди бектар» су-  
рат гирифта буданд, ба таври хеле  
амик ва рационал дар зери «ник-  
ли тунуқи» хоҳиш ва қўшиши ма-  
млақатҳо ва ширкатҳои гарбӣ (пеш  
аз ҳама энергетикӣ) дар ҳуҷуси бар-  
тағайри намоён. Инқилобҳо дар як  
қатори мамлақатҳои аз нафӣ бойи  
араб, ки таҳти ширҳон демократ-  
ӣ ва «зиддияти озоди бектар» су-  
рат гирифта буданд, ба таври хеле  
амик ва рационал дар зери «ник-  
ли тунуқи» хоҳиш ва қўшиши ма-  
млақатҳо ва ширкатҳои гарбӣ (пеш  
аз ҳама энергетикӣ) дар ҳуҷуси бар-  
тағайри намоён. Инқилобҳо дар як  
қатори мамлақатҳои аз нафӣ бойи  
араб, ки таҳти ширҳон демократ-  
ӣ ва «зиддияти озоди бектар» су-  
рат гирифта буданд, ба таври хеле  
амик ва рационал дар зери «ник-  
ли тунуқи» хоҳиш ва қўшиши ма-

31. Як зумра муҳтаассисони  
вазӣ, як зумра муҳтаассисони ва-  
танӣ, дар бораи эҳтиломияти қо-  
лиии (шоғи маҷбури) мавқеи Ко-  
зи ҷаҷоини зери таъири ИМА  
карордошта дар ҳуҷуси масъала  
оид ба натиҷаҳои экспертизи  
Нерӯгоҳи барқии обии «Рогун» во-  
баста ба қўшишҳои рӯз аз рӯзи аф-  
зианда ИМА Узбекистон «дигар-  
бора эъти шудан», алаҳхусус пас  
аз таршиқи Котиби давлатии ИМА  
Хиллари Клинтон ба минтақаи  
Осείи Марказӣ, ки дар мавзӯи Рог-  
гун низ мавқеъгирӣ карда буд, су-  
хан меронанд. Лекин эҳтиломияти  
он ки муҳтаассисони дар ҷамои ма-  
шҳури Бонки Умумичаҳои, ки то  
ин дам ба даҳҳо чунин лоиҳаҳо  
«шоҳроқи саб» кӯшолаанд, мақо-  
ми худро дар ҷамои талаботи аф-  
зианда ба чунин объектҳои дар на-  
вобати аввал муноқишаомез, лекин  
айни ҳол хеле муфид дар ҳамаи  
гўшаҳои ҳаҷои бо сабаби афзоиши  
сурьяти ба итмомсари захираҳои  
сўзишворӣ энергетикӣ ва «ишоаф-  
фийн» дурнамои рӯшди энергетика  
атомӣ ва қўшишҳои олои беш-  
тар такроршудагони маҳдуд-  
соз ва берун кардани он кўрбонӣ  
хоҳанд кард, хеле кам аст.

32. Айни замон афзоиши аҳолии  
рақобати пузурӯшдагони барои  
захираҳои обии энергетикӣ, муш-  
килоти истифодабарини обанборҳо,  
афзоиши зиддиятҳои дар байни гидро-  
энергетика ва ирригация ва умуман  
рушди зироатпарварии обёри-  
шаванда, мушкилоти ифшошавии  
байнисарҳадии чараёни дарёҳо,  
пузурӯшавии тахдиҳони деградация  
экологӣи вертикали меванонд, ки мин-

фиатҳои дигар иштирокчиёни ба-  
робарҳуқуқи схемаи истифодаба-  
рини комплекси захираҳои об, бо на-  
зардошти талаботи ҳифзи муҳит, ба  
ҳисоб меравад.

28. Роҳбарияти Узбекистон, ин-  
чунин бояд дар хотир дошта бошад,  
ки сохтмони сарбандҳо амалияи  
дар ҳама кишварҳои ҳаҷои васеъ  
пахншуда буда, ба таъини сеӣсати  
оқилона гардонидани истифода-  
барини нерӯи табиӣ-захираӣ ва беҳдошти  
самаранокии истифода-  
барини захираҳои заминӣ об, ирри-  
гациясноии мелиоративӣ, энере-  
гетикӣ, инсонӣ ва ғайра ниғаронида  
шудааст. Ҳоло дар ҳаҷои бештар  
аз 50 ҳазор сарбандҳои қалон (сар-  
бандҳои аз ҷиҳати экологӣ хеле ҳам  
хатарнок ва барои экосистемаҳои  
минтақаи ва умуман аҳолии зарар-  
овар маҳдур ҳудуди Узбекистон  
ҷойгиранд) амал мекунанд ва ҳоҳу  
ноҳох, таъини рушди самараноки  
ва бемайлони иҷтимоӣ-иқтисодии  
мамлақат ва умуман минтақа, бе  
онҳо ғайриммон аст.

29. Таъриботи хеле қиддӣ бу-  
дани гўе хатарҳо ва тахдиҳони  
рушди соҳаҳои гидроэнергетикӣ, ки  
дар Узбекистон ва воисотаҳои аҳ-  
борӣ омаи як қатор мамлақатҳо  
васеъ ба роҳ монда шуда, баъзан  
ба дуруғи ошқоро ва хеле ҳам сол-  
далавҳона монандӣ пайдо мекун-  
анд, ҳамчун «давоми мантиқин»  
собиқ сеӣсати боздошт намудани  
сохтмони сарбандҳо дар ҷамои, ас-  
лан дар мамолики камбозаб маҳ-  
суб мебадд, ки наметавонад ба  
бўрбонии обӣ оварда нарасонанд ва  
ҳамчун қўшиши ниқоблӯшндаи  
«хизматрасониҳо» оид ба химии  
манфиятҳои ширкатҳои нафӣ ва  
газӣ, ки ҳоло дар таъини энерге-  
тикӣ ин кишвар бартағайри доранд,  
баҳоғузори менашав. Муҳтаассифо  
на, ин ширкатҳо, ки хеле зич бо сох-  
торҳои ҳуқумати ва наздиҳуқуматӣ  
ҳамкору доранд, таӣранд ба хоти-  
рӣ аз даст наводани бизнес худ  
ҷандин чунин Аралхоро кўрбонӣ  
кунанд.

30. Ба бозингарон аз дигар бах-  
шҳои бозори энергетикӣ (ҷаҷоӣ ва  
минтақавӣ, пеш аз ҳама бозори  
нафӣ ва ангит) пайдоиши чунин  
бозингарон микёсан бузург, ки  
қодиранд мавқеи онҳоро таври  
қиддӣ дар бозори энергетикӣ  
ҷаҷоӣ ва минтақавӣ хеле таин ку-  
нанд, қобили қабул нест. Даҳкӯ-  
таҳои роҳбарон ин ширкатҳо, ба  
оқибатҳои бузурги ноғузори эко-  
логӣи фаъолияти онҳо нигоҳ накар-  
да, ба онҳо, муҳтаассифо, имко-  
ният наменҳад, ки манфиятҳои бо-  
зингарони «сурдро» ба эътибор ги-  
ранд ва дар хар гуна ҳолат таӣр  
नेстанд, ки ин «торги ширин»-ро  
дар шакли энергетикӣ таври хеле  
амик ва тарасси дарозмӯҳлат ме-  
нополияшуда, ба кўрбонҳои зиёд  
дар ин самт роҳ дода, байни ҳам  
қатори намоён. Инқилобҳо дар як  
қатори мамлақатҳои аз нафӣ бойи  
араб, ки таҳти ширҳон демократ-  
ӣ ва «зиддияти озоди бектар» су-  
рат гирифта буданд, ба таври хеле  
амик ва рационал дар зери «ник-  
ли тунуқи» хоҳиш ва қўшиши ма-  
млақатҳо ва ширкатҳои гарбӣ (пеш  
аз ҳама энергетикӣ) дар ҳуҷуси бар-  
тағайри намоён. Инқилобҳо дар як  
қатори мамлақатҳои аз нафӣ бойи  
араб, ки таҳти ширҳон демократ-  
ӣ ва «зиддияти озоди бектар» су-  
рат гирифта буданд, ба таври хеле  
амик ва рационал дар зери «ник-  
ли тунуқи» хоҳиш ва қўшиши ма-

31. Як зумра муҳтаассисони  
вазӣ, як зумра муҳтаассисони ва-  
танӣ, дар бораи эҳтиломияти қо-  
лиии (шоғи маҷбури) мавқеи Ко-  
зи ҷаҷоини зери таъири ИМА  
карордошта дар ҳуҷуси масъала  
оид ба натиҷаҳои экспертизи  
Нерӯгоҳи барқии обии «Рогун» во-  
баста ба қўшишҳои рӯз аз рӯзи аф-  
зианда ИМА Узбекистон «дигар-  
бора эъти шудан», алаҳхусус пас  
аз таршиқи Котиби давлатии ИМА  
Хиллари Клинтон ба минтақаи  
Осείи Марказӣ, ки дар мавзӯи Рог-  
гун низ мавқеъгирӣ карда буд, су-  
хан меронанд. Лекин эҳтиломияти  
он ки муҳтаассисони дар ҷамои ма-  
шҳури Бонки Умумичаҳои, ки то  
ин дам ба даҳҳо чунин лоиҳаҳо  
«шоҳроқи саб» кӯшолаанд, мақо-  
ми худро дар ҷамои талаботи аф-  
зианда ба чунин объектҳои дар на-  
вобати аввал муноқишаомез, лекин  
айни ҳол хеле муфид дар ҳамаи  
гўшаҳои ҳаҷои бо сабаби афзоиши  
сурьяти ба итмомсари захираҳои  
сўзишворӣ энергетикӣ ва «ишоаф-  
фийн» дурнамои рӯшди энергетика  
атомӣ ва қўшишҳои олои беш-  
тар такроршудагони маҳдуд-  
соз ва берун кардани он кўрбонӣ  
хоҳанд кард, хеле кам аст.

32. Айни замон афзоиши аҳолии  
рақобати пузурӯшдагони барои  
захираҳои обии энергетикӣ, муш-  
килоти истифодабарини обанборҳо,  
афзоиши зиддиятҳои дар байни гидро-  
энергетика ва ирригация ва умуман  
рушди зироатпарварии обёри-  
шаванда, мушкилоти ифшошавии  
байнисарҳадии чараёни дарёҳо,  
пузурӯшавии тахдиҳони деградация  
экологӣи вертикали меванонд, ки мин-

баъд ҳам ба пайдош ва тезутинд-

шавини муноқишаҳои экологӣ, иқти-  
содӣ ва ҳаҷто сеӣсати характери  
миллӣ ва байнисарҳадирошта овар-  
да расонанд. Ба ин нигоҳ накарда,  
ҳаҷми захираҳои обӣ ва энергетикӣ,  
схемаҳои таксимоти ва истифодаба-  
рини онҳо дар фаъо ва вақт ба зум-  
рай муҳимтарини омиқҳо табдил  
ёфтаанд, ки дурнома ва саҳи руш-  
ди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва экологини  
умуман минтақаро муайян меку-  
нанд.

33. Баҳисобгирии эҳтиётчи  
Афғонистон ва ҳиссан он дар ҳаҷми  
умумин захираҳои об низ хеле му-  
ҳим аст, ҷуқи табтиқии онҳо ба тав-  
ри принсипалӣ бе ворид кардани  
тағйироти мувофиқ дар нақшаҳои  
марбуат ба истифодабарини захи-  
раҳои об аз ҷониби мамолики но-  
ёнӣ ғайриммон аст.

34. Инчунин дар назар бояд  
дошт, ки бар асари камшави (ва  
дар оиянда - катънашави)-и амалиё-  
ти ҷаҷоӣ ва мўътадил гардишани  
вазъият дар Афғонистон коҳиш-  
бунӣ қиддӣи хузури кишварҳои  
ғарбӣ дар Афғонистон ва як қатор  
мामолики Осείи Марказӣ аз эҳти-  
мои дур нест. Ин ҳолат метавонад  
ба пузурӯшавии мавқеи Ҷумҳурии  
Халқии Хитой дар минтақа оварда  
расонад, ки онро барҳурди бевоси-  
та бо мафиятҳои олами ислон, ки  
бо захираҳои табиӣ, марзӣ ва сеӣ-  
сати минтақаи Осείи Марказӣ ало-  
қаманданд, ҳамроҳӣ хоҳад кард.

35. Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷи-  
кистон карорро дар бораи дастрасти  
ба амнияти энергетикӣ қабул кар-  
да, ниғаронӣ ва мавқеи принси-  
палӣ муҳолифи роҳбарияти Узбекис-  
тонро нисбат ба нақшаҳои рушди  
гидроэнергетика дар дарёҳои до-  
хили кишвар (маҳсусан НБО-и «Ро-  
гун» дар дарёи Ваҳш ва НБО-и  
«Евон» дар дарёи Зарафшон) дар-  
када, дуруғи та ва фондиҳои ма-  
вқеи худро нисбати ин мушкилот аз  
лиҳози вазиёти ташаккулёфта ва  
муқарратоти ҳуқуқи байналмилла-  
ли асоснок ва тасдиқ менамояд.

36. Меъёрҳои байналмилалӣ ба  
Тоҷикистон мустақилона ва тибқи  
соҳиҳи ҳуқуқи иҳтиёрдори қарда-  
ни захираҳои табиӣ оид дар ҳудуди  
зиҳарҳои миллӣ барои неқуҳа-  
воли аҳоли ба мувофиқа бо мам-  
лақати ҳамсоя ва ба расонидаи  
зарари қиддӣ ба кишварҳои ноёнӣ  
қаролат медиҳад.

37. Сохтмони нерӯгоҳҳои барқӣ  
обӣ дар минтақаи кўҳӣ ба им-  
конияти истифодабарини энергияи  
кинетикӣ обӣ, ки дар обанборҳои  
ро хи сохтмони сарбандҳо бунёи-  
ёфта чамъоварӣ шудааст, асос  
мебад. Дараҳои чуқур ва борик  
дар маҳалли кўстон мавзеи аз  
ҳама бештарин барои сохтмони нерӯ-  
гоҳҳои барқии обии дорони аҳамии  
энергетикӣ ва ирригациясионӣ  
эътироф гардидаанд.

38. Тоҷикистон ҳуқуқи пурраи  
мустақилона ва ба мувофиқа иловагӣ,  
ҳисобан сеюм ва хеле бомувафқакӣ  
иштироқи НБО-и «Рогун» аз ҷониби  
Ширкати оломи дор ҷаҷои маш-  
ҳури «Lahmer International» (бо  
дархости ҶСҚ «РусАл»-и Федератсия  
и Россия) ба аҷном расонида  
шуд. Асосҳои техникӣ-иқтисодии  
лоиҳаи маҳсусан омўзиши таъсири  
шароитҳои мурраккаб сеимекӣ ва  
ғуноғунашакли ҷинсои кўҳӣ ниш-  
он додан, ки табтиқии лоиҳаи  
НБО-и «Рогун» аз лиҳози асоно-  
кии параметрҳои техникӣ ва эко-  
логӣ-иқтисодӣ комилан қобили  
қабул ва фондиовар аст;

- «Обанбори нерӯгоҳи Рогун  
муштаракан бо обанборҳои Норак  
дар дарёи Ваҳш ва Тумҷон (Узбекис-  
тон) дар дарёи Амударё бо ғунҷо-  
ниши умумин фондиовар дар ҳаҷми  
18-19 км<sup>3</sup> қодир аст, ки танзимии би-  
сёрсолаи чараёни Амударёро бо  
боз



• Аз ҳаёти ветеранҳо

ХИРАДМАНД, ФАЗИЛАТПЕША ВА ТАШАББУСКОР

Зиндагӣ дар садафи хеш гузар сохтан аст, Дар дили шўъла фуру рафтани нағдохтан аст.

Ин байт дар ҳақиқат онҳое гуфта шудааст, ки чун шамъ месӯзанду ба дигарон рӯшноӣ ато мекунанд. Онҳо дониш, ҳунару истеъдоди худро тавассути меҳнати ҳалол сайқал дода, дар дилу хотираҳо маскан мегиранд ва маҳз бо чунин инсонҳои бузург чомеаи мо бобакос аст.

Яке аз чунин инсонҳои муътабар ҳодими сисёӣ, давлатӣ ва ҷамъиятӣ раиси Шӯрои собиқадорони Ҷумҳурии Тоҷикистон Қудратов Мебошад, ки умри бобаракати худро бахши хизмати мардум, тарбияи насли наврас сарф намулдаст.

Мардонӣ оқилу доно ва ғамхор аз аввалин қадамҳои худ бо гуфтор, рафтор ва ишқидорӣ неки худ чомеаро ба сӯйи пешрафт, ободӣ ва ваҳдат бардорӣ ҳидоят менамоянд. Дар байни мардум обрӯву эътибори хоса пайдо мекунанд.

Зиндагӣ Раҳматҷон Қудратов аз ҳамаи қабили аст.

Вай дар Шӯрои собиқадорони Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 10 сол ва аз соли 2005 инҷониб ҳамчун Раиси Шӯро фаъолият дорад. Ҳамаҷа дар ҳифзи иҷтимоии собиқадорони ҷангу меҳнат ва нафақахӯрон, ашхоси камбизоат ва ниёзманд талош мекунанд, дар сафарбарии собиқадорони ҷангу меҳнат ба тарбияи ҷавонон дар руҳияи садоқат ба кори насли калонсол, ифтихори ватандорӣ ва меҳнатдӯстӣ ҳаста намушта, кор мекунанд.

Солиҳои охир дар фаъолияти Шӯрои собиқадорони ҷумҳурии пешравии ҷиддӣ ба назар мерасад, ки ин ҳама аз қордонӣ ташаббуси номбурда мебошад. Дар фаъолияти ташкилотҳои собиқадорони вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва ибтидоӣ низ қорҳои дохилии собиқадорӣ ва роҳбарӣ ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ баста гардидаанд.

Дар панҷ соли охир Раҳматҷон Қудратов ба вилояти Сугд ду маротиба бо сафари корӣ омада буд. Мақсад аз ин сафари корӣ, пеш аз ҳама расонидани ёрии амалӣ ба ташкилотҳои вилоятӣ, шаҳру ноҳияҳо ва ибтидоӣ собиқадорӣ буд. Бо ташаббуси пешни-

ҳолҳои вай таҷрибаи кори ташкилотҳои ибтидоӣ собиқадорони Заводи химиявии шаҳри Исфара оид ба ҳамкорӣ бо маъмурияти қорҳои ҳамаҷаи омухта, дар Раёсати Шӯрои ветеранҳои ҷумҳурии баррасӣ ва қарорӣ қабул шуд.

Сипас, бо иштироки ӯ дар ташкилотҳои ибтидоӣ собиқадорони Заводи химиявии шаҳри Исфара маҷлисҳои умумии собиқадорон баргузор ва вазифаҳои ташкилотӣ ибтидоӣ, ки аз қарори Раёсати Шӯрои ветеранҳои вилоят бармеояд, баррасӣ гардид. Дар маҷлис Р.Қудратов суҳан ронда, аз ҳусуси роҳҳои боз ҳам баланд бардоштани мақоми ташкилотӣ ибтидоӣ тақдирҳои мушаххас пешниҳод намуд.

Бори дуюм вай моҳи ноябри соли 2009 ба вилоят таширф оварда, аз қору фаъолияти ташкилотҳои собиқадорони шаҳри Чкалов ва ноҳияи Б.Гафуров аз наздик ошно гардида, аз фаъолияти Осорхонаи шарафӣ ҷангию меҳнати В.Я.Оплочук - собиқ сарвари Қорҳои «Востокреммет», иштирокини Чанги Бузурги Ватани, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ дидан намулда, оид ба вазифаҳои доирани фаъолияти осорхона тақдирҳои суғанд пешниҳод кард.

Осорхона дар асоси тақдирҳои ӯ аз нав ҷиҳозонида, ба осорхонаи шарафӣ ҷангию меҳнат табдил гардид, дар намоиш - озмуни вилоятӣ осорхонаҳои шарафӣ ҷангию меҳнати ба истиснои 65-солагии Ҷамоати Голуби Озмуни ва сазовори ҷойи аввал гардид. Сипас, дар ноҳияи Б.Гафуров бо қору фаъолияти ташкилотӣ ибтидоӣ собиқадорони Ҷамоати деҳоти Қистақӯш шинош шуда, аз фаъолияти Шӯро қаноатмандӣ зоҳир намулда, барои пешрафти қору тақдирҳои Суғд ҳамаҷа ва ҳама вақт аз маслиҳату тақдирҳои ин шахси ғамхор ва қордон бираҳмад гардида, барои мавриди истифода ва амали намулдани онҳо тақдирҳои меандешад.

Мо, қордонҳои Шӯрои собиқадорони вилояти Сугд, аз он ғамхор менамоем, ки бо чунин шахсияти баруманди дидармон қору фаъолият дошта, аз донишу малакаи ӯ баҳраманд мегардем.

Дар ҳусуси зиндагӣ ашхоси бузургу маъруф суҳан рондан, хоса ҷизеро рӯйи қоғаз овардан

қорест басо масъул ва душвор. Ин марди ҳоксор дар гули фаъолияти беш аз 50-солаи меҳнатиаш садҳо қавонони болаёқатро тарбия намулда, ба воя расонидааст. Ҳамаҷа хайрхоҳу дастгирӣ ҳамаҷорон ва шоғирдон буди хаст.

Соли 2008 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ РАҲМОН маҷлис қордонони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ эътид шуда, бо талошу дарҷостҳои раиси Шӯрои ветеранҳои маҷлиси қордонони Шӯроҳои собиқадорон ба маҷлиси қордонони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ баробар қарда шуд, ки барои баланд шудани сатҳи зиндагӣ қордонони Шӯрои собиқадорон мусоидат намуд.

Раҳматҷон Қудратов ба сини муборакӣ 80 қадам ниҳонданд, лекин ҳанӯз ҳам дақиқаҳои соатҳои умри ӯ ба маънафати дидар сарф мешавад. Хизматҳои бисёрсоллаш бо ордену медалҳо ва ифтихорномаҳои ҳукумати қадршоян шудааст. Вай соли 2009 бо унвони Қордонии Шонистаи Тоҷикистон сарфароз гардонид шуда, дар арафони ҷанги 20-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон Президенти кишвар Эмомалӣ РАҲМОН ӯ ба медали ҷанги «20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро супорид, ки ин аз обрӯву эътибори ин шахси наҷиб шаҳодат медиҳад.

Ҳаёт ва фаъолияти давлатии ҷамъиятии Раҳматҷон Қудратов намунаи барҷастаи ватанпарастӣ, хизмат ба халқу ватан, садоқати бепеҷ ба дӯстии халқҳо, фидокорӣ дар соҳаи маърифат мебошад. Чанде пеш дар Конفرонси VI ташкилотҳои ветеранҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматҷон Қудратов бори дигар раиси Шӯрои ветеранҳои ҷангу меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.

Дар ҳама давру замон инсонҳои соҳибии ҳислати ҳамаҷа бо қору пайқори ибратомӯзи хеш тавонистаанд дар дилу дидан пайвандону дӯстон нақши босазо гуздоранд. Зиндагӣнома ва қорномаҳои меҳнати ҷамъиятии онҳо барои насли имрӯза қавонони мо мақбали ҳаёт, ҷустуҷӯҳои эҷодӣ ва дастовардҳои зехӣ мебошад.

Ш.АЛИЕВ, муовини раиси Шӯрои ветеранҳои вилояти Сугд

КОРХОНАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТӢ ОИД БА ТАШКИЛИ ФУРӢШИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ КУМИТАИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА ИДОРАИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМӢУРИИ ТОҶИКИСТОН

Музоыдаи №2-ро оид ба фуруши иншооти ғайриманкул 10 феввали соли 2012 баргузор менамояд

Table with 4 columns: №, Номгӯи иншоот, Суроға, Нархи ибтидоӣ (бо сомонӣ). Lists 17 properties for auction.

Қабули дарҷостҳои барои иштирок қардан дар савдо ва ба қайд гирифтани иштирокунандагон аз рӯзи нашр шудани эълони маъмур дар шаҳри Душанбе, хиббони Рӯдакӣ 44 оғоз ёфта ва як соат пеш аз саршавии музоыда анҷом меёбад.

Ҷойи баргузоршавии музоыда - хиббони Рӯдакӣ 44, ш.Душанбе, ш.Хучанд, кӯчаи Ленин 41, тел: 92-798-40-16. Тел: 221-73-74, 221-16-14. Фуруш бо усули англисӣ сурат мегирад. Музоыда соати 10<sup>00</sup> барпо мегардад. Пардохти қафолатнок барои иштирок қардан дар музоыда ба 350 нишондиханда барои ҳисобҳои барои як лот баробар аст.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

10 феввали 2012 года проводит аукцион №2 по продаже недвижимости

Table with 4 columns: №, Наименование объекта, Адрес, Стартовая стоимость (в сомонӣ). Lists 17 real estate items for auction.

Прием заявок на участие в аукционе производится со дня опубликования информационного сообщения и заканчивается за час до начала аукциона по адресу: г.Душанбе, пр.Рудаки 44.

Метод проведения: англисӣ. Времени проведения: 10<sup>00</sup> часов. Место проведения: г.Душанбе, пр.Рудаки 44, г.Худжанд, ул.Ленина 41. тел: 927-96-40-16. Гарантийный взнос равен 350 показателям для расчетов за один лот и вносится наличными в кассу Предприятия или безналичными на расчетный счет ГУП. В случае победы на аукционе, Покупатель вносит на счет Продавца комиссионный сбор в размере 5% и государственную пошлину в размере 0,5% от цены продажи, который не включается в цену продажи лота.

Дополнительную информацию можете получить по адресу: г.Душанбе, пр.Рудаки 44, тел: 221-16-14, 221-49-87, 221-73-74, а также на сайте Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ. WWW.GKI.TJ

AGROINVESTBANK KORTXOI TUXFAVI. TUXFA NE, IMKONIYAT XADYA KUNEDI! Includes contact info: +992 (44) 600-68-68, www.agroinvestbank.tj

ЭТИБОР НАДОРАД. Дафтариҷаи имтиҳони №24020202-и гумшуда, ки онро Донишдадаи иқтисодии Тоҷикистон соли 2009 ба Зоирӣ Давлат додааст, эътибор надорад. Шиносномаи техникаи №12732-и гумшуда, ки онро ҚФББТ-и шаҳри Душанбе 6 августи соли 1996 бо суроғи кӯчаи Айни, ҳонаи 21/17, хучраи 8-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Фатхуллоева Рафоят Ходжибеовна додааст, эътибор надорад.

Садои Мардум logo and text.

САРМОҲАРАПОР ҶУМӢУРОИ НАБОТОВ. «САДОИМАРДУМ» - ба забони тоҷикӣ. Муассис - Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Рӯзнома ба тарзи офсет дар КВД КТН «Шаҳри овоз», хиббони Саъдии Шерозӣ 16, ҷон шудааст.

ҲАЯТИ ТАҲРИРИЯ: Нейматулло Солеҳов, Абдулмаҷид Муродов, Абзам Мусоев, Тилло Неққадамов, Далер Мерганов, Бурҳониддин Қаримов

Дар «Садои мардум» ба хотири чандандешағӣ матолибе низ нашр мешавад, ки идораи рӯзнома зимнан метавонад бо муаллифон ҳамкӯдаи набошад ва масъулияти онро ба дӯш нагирад. Ҳаҷми мавод (ғайр аз мақолаҳои расмӣ ва супориши) бояд аз шаш саҳифаи дунтервали зид набошад. Дағнавиҷо ва суратҳо ба муаллифон пас гардондаи намешавад.

НИШОНИИ МО: ш.Душанбе, хиббони Саъдии Шерозӣ 16. ТЕЛЕФОНҶО: қабулгоҳ - 238-53-71; Сармуҳаррир - 238-56-03, факс - 221-36-04; муовини якум, роҳбари шабакаи муҳбирони махсус - 238-53-56; муовини - 238-54-52; котиби масъул - 238-59-32; муҳаррири шўъбаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ - 238-58-95; муҳаррири шўъбаи сохтори давлатӣ, конунгузорӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ - 238-52-97; шўъбаи маънавият, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва низоми қор - 238-58-93; муҳаррири шўъбаи номаҳо, ахбор, муносибатҳои байнипарлумонӣ ва робита бо қомеа - 238-58-91; муҳосиб - 238-53-49; шўъбаи эълон - 238-54-57; муҳбирони махсус дар Хучанд - 91-700-48-02, ВМКБ - 93-592-70-46, Қирғонтеппа - 91-931-11-61, Қӯлоб - 95-166-90-72, Рашт - 98-537-88-60, Истаравшан 2-61-08. ПОЧТАИ ЭЛЕКТРОНИИ МО: sadoimardum@yandex.ru

Рӯзномаи «Садои мардум» 29 октябри соли 2010 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав сабти ном шуд. Рақами қайд 0005/рз. Ба ҷолаш 9 январӣ соли 2012, соати 19.00 ҷизот дода шуд. Адаби нашр 25690 нусха. Навбатдори шумора Д.Мерганов. Тарроҳи компютери Нигина Исмоилова.